

Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон
дар вилояти Суғд

ҲИЗБИ ОРМОНҲОИ МИЛЛӢ

Ба истиқболи
25-умин солгарди таъсисёбии
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон

Хуҷанд, 2019

Узви Ҳизби Халқии Демократӣ будан ҳам ифтихору шараф ва ҳам масъулияти бузург дар назди халқу Ватан ва сарнавишти ҷомеаи демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёди Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо мебошад.

Эмомалӣ Раҳмон



КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ СУҒД

Ф А Р М О И Ш

ш.Хучанд

аз «11» марти соли 2019

№32

Дар бораи омодагӣ ва таҷлили
25-солагии таъсисёбии Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон дар вилояти Суғд

Бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси КИМ ҲХДТ аз 7 феввали соли 2019, бо назардошти нақш ва мақоми ҳизб дар ташаккули давлатдорӣ навини кишвари соҳибистиқлоламон, тарғиби арзишҳои волои истиқлолият ва ғояҳои созандаи ҳизб байни қишрҳои ҷомеа ва сазовор ҷашн гирифтани 25-солагии таъсисёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд:

1. Моҳи март-декабри соли 2019 ба истиқболи 25-солагии таъсисёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд тадбирҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, созандагиву ободонӣ, илмиву фарҳангӣ ва варзишӣ анҷом дода шаванд.
2. Ҳайати Ситод ва Нақшаи чорабиниҳо оид ба омодагӣ ва баргузори ҷашни 25-солагии таъсисёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд тасдиқ карда шавад (замимҳои 1,2).

3. Шубаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, ташкилӣ, омор, назорат ва кор бо кадрҳо, кор бо занон, ҷавонон ва Шӯрои собиқадорони кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Суғд ва фаъолону масъулони ташкилотҳои ҳизбӣ вазифадор карда шаванд, ки барои дар сатҳи баланди сиёсӣ баргузор намудани чорабиниҳои сиёсӣ илмӣ, фарҳангӣ, варзишӣ чораҳои мушаххас андешанд.
4. Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд иҷрои босамару мақсадноки Нақшаи чорабиниҳо оид ба омодагӣ ва баргузори ҷашни 25-солагии таъсисёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғдро ба роҳ монанд.
5. Шубаи иттилоот ва таҳлили Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар вилоят ва наҳрияи вилоятӣ “Сухани халқ” дар ҳамкорӣ бо дигар воситаҳои ахбори омма оид ба рафти омодагиҳо ва чорабиниҳои ҷашнӣ барномаҳо таҳия намуда, маводҳои ҷолиб интишор намоянд.
6. Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини Раиси КИ ҲХДТ дар вилояти Суғд Шарифзода А.А. ва роҳбари дастгоҳи КИ ҲХДТ дар вилояти Суғд Исмаилов Б.Ҳ. гузошта шавад.

Раиси КИ ҲХДТ
дар вилояти Суғд

Сатториён М.А.

ҲАЙАТИ

Ситоди омодагӣ ва баргузори чашни 25-солагии таъсисёбии Ҳизби
Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд

1. Сатториён М.А. – Раиси КИ ҲХДТ дар вилояти Суғд,
раиси ситод;
2. Шарифзода А.А. – муовини Раиси КИ ҲХДТ дар вилояти Суғд,
муовини якуми раиси ситод;
3. Исмаилонов Б.Ҳ. – роҳбари дастгоҳи КИ ҲХДТ дар вилояти
Суғд, муовини раиси ситод;
4. Чамолова Д.И. - мутахасиси шӯбаи рушди иҷтимоӣ ва робита
бо ҷомеаи КИ ҲХДТ дар вилояти Суғд
котиби ситод.

Аъзо:

5. Ҷалилов А.Р. – мушовир, раиси Шӯрои собиқадорони КИ
ҲХДТ дар вилояти Суғд;
6. Зоҳидов Ф.А. – мудир шӯбаи ташкилӣ, омор, назорат ва кор
бо кадрҳои КИ ҲХДТ дар вилояти Суғд;
7. Бобочонова М.С. – мудир шӯбаи рушди иҷтимоӣ ва робита
бо ҷомеаи КИ ҲХДТ дар вилояти Суғд;
8. Раҳимӣ Ф.М. – мудир шӯбаи кор бо занони КИ ҲХДТ дар
вилояти Суғд;
9. Саидов Ф.М. – мудир шӯбаи кор бо ҷавонони КИ ҲХДТ дар
вилояти Суғд;
10. – мудир шӯбаи иттилоот ва таҳлили КИ ҲХДТ
дар вилояти Суғд;

11. Қурбонов Қ.У. – сармуҳаррири нашрияи “Сухани халқ”;
12. Маликисломӣ Н.М. - раиси КИ ҲҲДТ дар шаҳри Хучанд;
13. Мирзоев К.Ш. – раиси КИ ҲҲДТ дар шаҳри Истаравшан;
14. Ҷамолиён М.Ғ. - раиси КИ ҲҲДТ дар шаҳри Гулистон;
15. Шукурзода М.Ҷ. - раиси КИ ҲҲДТ дар шаҳри Панҷакент;
16. Бобочонзода А. - раиси КИ ҲҲДТ дар шаҳри Конибодом;
17. – раиси КИ ҲҲДТ дар шаҳри Исфара;
18. Ҷалолов М.С. – раиси КИ ҲҲДТ дар шаҳри Бӯстон;
19. Боқиев М.Ғ. - раиси КИ ҲҲДТ дар шаҳри Истиқлол;
20. Анварзода А. – раиси КИ ҲҲДТ дар ноҳияи Б.Ғафуров;
21. Шарифов Т.Т. - раиси КИ ҲҲДТ дар ноҳияи Зафаробод;
22. Зиёӣ Б. – раиси КИ ҲҲДТ дар ноҳияи Ашт;
23. Зокиров Д. - раиси КИ ҲҲДТ дар ноҳияи Мастчоҳ;
24. Исмоилиён К. - раиси КИ ҲҲДТ дар ноҳияи Деваштич;
25. Қодирӣ Р. - раиси КИ ҲҲДТ дар ноҳияи Шаҳристон;
26. Одилзода Р. - раиси КИ ҲҲДТ дар ноҳияи Ҷ.Расулов;
27. Насруллоев О.О. - раиси КИ ҲҲДТ дар ноҳияи Спитамен;
28. Қобилзода А. - раиси КИ ҲҲДТ дар ноҳияи Айнӣ;
29. Наврӯззода И. - раиси КИ ҲҲДТ дар ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ.

Роҳбари дастгоҳи

КИ ҲҲДТ дар вилояти Суғд

Б. Исмаҷонов

Замимаи №2

ба фармоиши №32

аз «11» марти соли 2019

НАҚШАИ

чорабиниҳо оид ба омодагӣ ва баргузори 25-солагии таъсисёбии
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд

№	Номгӯи чорабиниҳо	Мӯҳлати иҷро	Масъулон
Чорабиниҳои асосӣ ва ташкилӣ			
1.	Инъикоси чараёни баргузори чорабиниҳо бахшида ба 25-умин солгарди таъсисёбии ҲХДТ	Дар давоми сол	Шуъбаи иттилоот ва таҳлили КИ ҲХДТ дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳо
2.	Омода намудани барномаи фарҳангӣ бахшида ба 25-солагии таъсисёбии ҲХДТ	Октябр-ноябр	КИ ҲХДТ дар вилоят
3.	Омода намудани ҷойи баргузори чорабинӣ	Ноябр	КИ ҲХДТ дар вилоят
4.	Тартиб додани рӯйхати меҳмонон дар ҷашни 25-солагии таъсисёбии ҲХДТ	Семоҳаи чоруми соли 2019	Дастгоҳи КИ ҲХДТ дар вилоят
5.	Гузаронидани Конфронсҳои ҳисоботӣ-интиҳоботӣ	Нимсолаи дуюми соли 2019	КИ ҲХДТ дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳо
6.	Бо тантана ба истифода додани бинои кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳо	Нимсолаи дуюми соли 2019	КИ ҲХДТ дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳо

7.	Омода намудани медали ҷашнии 25-солагии ҲХДТ	Нимсолаи дуюми соли 2019	Дастгоҳи КИ ҲХДТ дар вилоят
8.	Супоридани Ҷоизаҳои вилоятии ҲХДТ дар арафаи ҷашн	Ноябр	КИ ҲХДТ дар вилоят
9.	Нашри китоби ҷашнӣ оид ба таърихи собиқадорони ҲХДТ дар вилоят	Нимсолаи дуюми соли 2019	КИ ҲХДТ дар вилоят, Шурои собиқадрони ҳизб
10.	Гузаронидани конференсияи умумивилоятӣ бахшида ба 25-умин солгарди таъсисёбии ҲХДТ	Ноябр	КИ ҲХДТ дар вилоят
11.	Гузаронидани 25 рӯзи ҷавонон таҳти унвони “Номбардори ҲХДТ”	Ноябр	Шуъбаи ҷавонони КИ ҲХДТ дар вилоят
12.	Ташкили барномаи телевизионӣ ва радиояи таҳти унвони “Ҳизби ман – ифтихори ман”	Нимсолаи дуюми соли 2019	Шуъбаи иттилоот ва таҳлил
13.	Гузаронидани шанбегии вилоятӣ	Мунтазам	Дастгоҳи КИ ҲХДТ дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳо
14.	Ҷопи дастур доир ба масъалаҳои муҳимми ҳаёти ҷомеа ба ёрии ахборотчиён	Марти соли 2019	КИ ҲХДТ дар вилоят
15.	Гузаронидани аксияи хайриявӣ барои кӯдакони синдром Даун дар мавзӯи “Хушбахтии тифлона барои кӯдакони хуршедӣ”	Апрел	КИ ҲХДТ дар вилоят

16.	Гузаронидани рӯзи ягонаи ахбори сиёсӣ оид ба мавзӯҳои “Барномаи дурнамои ҲҲДТ дар амал”, “ҲҲДТ ҳамсоли Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон”	Апрел, июл	КИ ҲҲДТ дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳо
17.	Гузарондани спартакиада байни донишҷӯёни литсейҳои касбӣ-техникӣ	Апрел-май	Шуъбаи ҷавонони КИ ҲҲДТ дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳо
18.	Гузаронидани семинари омӯзишӣ бо кормандони воситаҳои ахбори омма дар мавзӯи “Усули кор бо шабакаҳои иҷтимоӣ”	Апрел	КИ ҲҲДТ дар вилоят
19.	Баргузори чорабиниҳои сиёсӣ-фарҳангӣ таҳти унвони “Мақоми бонувони деҳот дар рушди ҷомеа” дар шаҳри Истаравшан	Апрел	Шуъбаи занони КИ ҲҲДТ дар вилоят
20.	Қабули 100 нафар ҷавонони фаъол ба узвияти ҳизб дар майдони Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази вилоят	Май	Шуъбаи ҷавонони КИ ҲҲДТ дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳо
21.	Бахшида ба рӯзи Оила гузаронидани маҳфили тарбиявӣ дар мавзӯи «Бе ту ҳаргиз!»	Май	Шуъбаи занони КИ ҲҲДТ дар вилоят
22.	Гузаронидани конференсияҳои илмӣ-назариявӣ ва мизҳои мудаввар доир ба фаъолгардонии барномаҳои тақдирсози кишвар ҳамчун мақсади ҲҲДТ байни занони фаъоли ҷомеа дар мавзӯи «ҲҲДТ ҳамқадами саодати Ватан»	Май-июн	Шуъбаи занони КИ ҲҲДТ дар вилоят

23.	Гузаронидани маҳфили сайёри илмиву адабии “Ганҷи сухан” бахшида ба ҷашн дар Ҷамоати деҳоти Ворухи шаҳри Исфара	Июн	КИ ҲҲДТ дар вилоят
24.	Гузаронидани аксияҳо таҳти унвони «Дирафши мост-ҳизби халқ»	Июн	Шуъбаҳои занон ва ҷавонони КИ ҲҲДТ дар вилоят
25.	Ташкил намудани лагери истироҳатӣ - омӯзишӣ барои 25 нафар ҷавонони фаъолу пешқадами ҳизб	Июл август	Шуъбаи ҷавонони КИ ҲҲДТ дар вилоят
26.	Гузаронидани конференсияи илмӣ-адабӣ дар мавзӯи “ҲҲДТ-раҳнамои ҷавонон”	Июл	Шуъбаҳои занон ва ҷавонони КИ ҲҲДТ дар вилоят
27.	Гузаронидани чорабинии адабӣ-фарҳангӣ дар мавзӯи “Нақши ҲҲДТ дар ташаккули фарҳанги сиёсии ҷомеа”	Август	Шуъбаи занони КИ ҲҲДТ дар вилоят
28.	Гузаронидани конференсияи илмӣ дар мавзӯи “Ҳизбе, ки ҳаммароми мардум аст”	сентябр	Шуъбаи занони КИ ҲҲДТ дар вилоят
29.	Ташкил намудани озмуни «Кошонаи саодат» байни занону духтарони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ва донишҷӯдухтарони коллеҷи тиббӣ	Октябр	Шуъбаи занони КИ ҲҲДТ дар вилоят
30.	Таъсиси стипендияи Раиси КИ ҲҲДТ дар вилояти Суғд барои 25 нафар донишҷӯёни мактабҳои олии вилоят	Ноябр	Шуъбаи ҷавонони КИ ҲҲДТ дар вилоят

31.	Гузаронидани мусобиқаҳои варзишӣ бахшида ба ҷашн	Давоми сол	Шуъбаи ҷавонони КИ ҲХДТ дар вилоят
32.	Баргузориҳои озмуни “Бонуи боистеъдоди деҳот” байни ҷамоату деҳотҳои шаҳру ноҳияҳо	Нимсолаи дуюми соли 2019	Шуъбаи занони КИ ҲХДТ дар вилоят
33.	Гузаронидани мизи мудаввар бо занони ҳунарманд бахшида ба “Соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ”	Нимсолаи дуюми соли 2019	Шуъбаи занони КИ ҲХДТ дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳо
34.	Гузаронидани озмуни вилоятӣ “Беҳтарин кумитаи иҷроияи ҲХДТ” ва “Ташкилоти ибтидоии беҳтарин”	Дар давоми сол	КИ ҲХДТ дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳо
35.	Омода намудани рӯйхати чеҳраҳои шинохта ва собиқадорони ҲХДТ барои арҷгузорӣ	Нимсолаи дуюми соли 2019	КИ ҲХДТ дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳо
36.	Озмуни беҳтарин мавод дар нашрияи “Сухани халқ” ва сомонаи ҳизб таҳти унвони “Деҳаи ман” бахшида ба солҳои 2019-2021 “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ”	Дар давоми сол	КИ ҲХДТ дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳо
37.	Гузаронидани курсҳои омузишӣ таҳти унвони «Сехри сухан» ҷиҳати таҳкими арзишҳои маънавии афкори нек ва нутқи суханварию занону ҷавондухтарон ва дар ниҳоди онҳо парваридани маданияти муошират дар муҳити оила ва ҷомеа	Дар давоми сол	Шуъбаи занони КИ ҲХДТ дар вилоят

38.	Омода намудани 25 нафар ҷавонони 25-сола барои қабул ба сафи ҳизб дар рӯзҳои ҷашн	Ноябр	КИ ҲҲДТ дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳо
39.	Чопи шумораи ҷашнии нашрияти “Сухани халқ”	Декабр	КИ ҲҲДТ дар вилоят
40.	Аёдати собиқадорони ҳизб дар рӯзҳои ҷашн	Декабр	КИ ҲҲДТ дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳо
41.	Гузаронидани маҷлисҳои тантанавӣ бахшида ба ҷашн	Декабр	КИ ҲҲДТ шаҳру ноҳияҳо
42.	Таҷлили ҷашни 25-солагии таъсисёбии ҲҲДТ	Декабр	КИ ҲҲДТ дар вилоят
Ноҳияи Айни			
43.	Ташкили ситод оид ба омодагиҳо ба таҷлили 25-солагии ҲҲДТ	Март	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
44.	Таҳияи рӯйхати иншоотҳои ҷашнӣ бахшида ба 25-умин солгарди ҲҲДТ	Март	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
45.	Ташкили озмуни “Деҳаи беҳтарин”, “Мақтаби беҳтарин” ва “Муассисаи табобатии беҳтарин” бахшида ба 25-умин солгарди ҲҲДТ	Март	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
46.	Ташкил ва гузаронидани конференсияи илмӣ дар мавзӯи “Ҳизбе, ки ҳаммароми мардум аст”	Август	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
47.	Гузаронидани Рӯзи ягонаи ахбор дар мавзӯҳои “ҲҲДТ- ҳизби соҳанда ва бунёдкор”, “ҲҲДТ-роҳнамои ҷавонон”	Давоми сол	КИ ҲҲДТ дар ноҳия

48.	Омода ва насб намудани шиору овезаҳо бахшида ба 25-солагии ҲХДТ	Март	КИ ҲХДТ дар ноҳия
49.	Гузаронидани мизи мудаввар дар мавзӯи “25 соли созандагию бунёдкорӣ”	Сентябр	КИ ҲХДТ дар ноҳия
50.	Гузаронидани мулоқоту вохӯриҳо дар муассисаҳои таълимӣ, фарҳангӣ, ташкилоту муассисаҳо оид ба нақши ҲХДТ дар таърихи давлатдории навини кишвар	дар давоми сол	КИ ҲХДТ дар ноҳия
51.	Гузаронидани озмуни иншоӣ беҳтарин дар мавзӯи “Нақши ҲХДТ дар таърихи давлатдории навини тоҷикон”, “Ҳизбе, ки ҳаммароми мардум аст” дар ММТУ-ҳои ноҳия	Октябр	КИ ҲХДТ дар ноҳия
52.	Аёдати иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ, барқароркунандагони соҳти конститутсионӣ, шахсони яккаву танҳо, ятиму бепарастор бахшида ба ҷашнҳо	Дар давоми сол	КИ ҲХДТ дар ноҳия
53.	Ташкил ва гузаронидани мизи мудаввар таҳти унвони “Бонувон ҷонибдори ҲХДТ”	Апрел	КИ ҲХДТ дар ноҳия
54.	Зиёд намудани сафи аъзоёни ҳизб аз ҳисоби занони фаъол ва ҷавонони лаёқатманд	Дар давоми сол	КИ ҲХДТ дар ноҳия, шӯъбаҳои кор бо занон ва ҷавонон
55.	Ташкил ва гузаронидани озмуни истеъдодҳои ҷавон таҳти унвони “Ман Ватанро беш аз ҳарвақта дорам дӯсттар”	Сентябр-октябр	Шӯъбаи ҷавонон, ТҶҶ “Созандагони Ватан”

56.	Маҷлиси тантанавӣ бахшида ба 25-солагии таъсисёбии ҲХДТ, ҷамъбасти озмунҳо ва қадршиносии ғолибон	Ноябр-декабр	КИ ҲХДТ дар ноҳия
Ноҳияи Ашт			
57.	Гузaronидани мулоқоту вохӯриҳо, сӯҳбатҳо бо аҳоли оид ба тарғиби дастовардҳои назарраси ҳизбиён таҳти роҳбарии Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯли 25-соли фаъолияти густурдаи ҳизб	Мунтазам	КИ ҲХДТ дар ноҳия
58.	Омӯзиши асарҳои пурарзиши Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар байни қишрҳои мухталифи ҷомеа	Мунтазам	КИ ҲХДТ дар ноҳия
59.	Баргузор намудани мулоқот дар ташкилотҳои ибтидоӣ бо иштироки нахустин таъсисдиҳандагони ҲХДТ дар ноҳия	Давоми сол	Шӯрои собиқадорони КИ ҲХДТ дар ноҳия
60.	Таъсиси гӯшаи махсус оид ба таърихи таъсисёбии ҳизб дар назди КИ ҲХДТ дар ноҳия	Феврал	Дастгоҳи КИ ҲХДТ дар ноҳия
61.	Гузaronидани чорабиниҳои ташвиқотию таблиғотӣ ва маърифатӣ ҷиҳати баланд бардоштани маърифати сиёсӣ ва ба ҷавонон фаҳмонидани дастовардҳои Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон	Давоми сол	ТҶҶ “Созандагони Ватан” ва шӯъбаи кор бо ҷавонони КИ ҲХДТ дар ноҳия
62.	Корбарӣ оид ба таъсис додани ташкилотҳои ибтидоӣ дар маҳалҳои зисти аҳоли	Давоми сол	КИ ҲХДТ дар ноҳия

63.	Баргузор намудани мизи мудаввар дар мавзӯи «Нақши ҲХДТ дар тарғибу татбиқи амалии сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» бахшида ба Рӯзи ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон	Май	КИ ҲХДТ дар ноҳия
64.	Гузаронидани корҳои тарғиботӣ оид ба солҳои 2019-2021 “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ”	Давоми сол	КИ ҲХДТ дар ноҳия, ташкилотҳои ибтидоӣ
65.	Ташкили мизи мудаввар дар мавзӯи “Нақши занону духтарони ҳизбӣ дар амалӣ гардонидани ғояҳои Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон”	Июн	Шӯрои собиқадорон, шӯбаи кор бо занони КИ ҲХДТ дар ноҳия
66.	Ба роҳ мондани аёдат, дидорбинӣ ва қадршиносии собиқадорони ҲХДТ	Давоми сол	Шӯрои собиқадорон
67.	Расонидани ёрии амалӣ ба корҳои хоҷагии собиқадорон, یتимону барҷомондагон, шахсони яккаву танҳо	Мунтазам	ТҶҶ “Созандагони Ватан” ва шӯбаи кор бо ҷавонони КИ ҲХДТ дар ноҳия
68.	Гузаронидани маҷлисҳои тантанавӣ дар ташкилотҳои ибтидоии ноҳия бахшида ба 25-умин солгарди ташкилибии ҲХДТ	Ноябр-декабр	КИ ҲХДТ дар ноҳия, ташкилотҳои ибтидоӣ
69.	Баргузор намудани Конференсияи назариявӣ таҳти унвони “Ҳизби ман – ифтихори ман!”	Декабр	КИ ҲХДТ дар ноҳияи Ашт

Ноҳияи Бобочон Ғафуров

70.	Аёдати шахсони барӯманд, собиқадорони ҳизб, ниёзмандону беморон ва кӯдакони ятиму бепарастор дар арафаи ҷашнҳо ва санаҳои таърихӣ	Мунтазам	Шуъбаи таблиғот, иттилоот ва кор бо занон
71.	Ташкил ва баргузор намудани рӯзҳои ягонаи ахбори сиёсӣ дар КИ ва ташкилотҳои ибтидоӣ	Ҳар моҳ	КИ ҲХДТ дар ноҳия
72.	Мизи мудаввар бо иштироки аъзоёни намояндагии ТҶҶ «Созандагони Ватан» дар партави Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Раиси ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон	Март	ТҶҶ «Созандагони Ватан», шуъбаи таблиғот
73.	Ташкил ва баргузор намудани чорабиниҳои сиёсӣ, фарҳангӣ ва варзишӣ бахшида 25-солагии ҲХДТ	Дар давоми сол	КИ ҲХДТ дар ноҳия
74.	Бахшида ба Рӯзи Модар ва пешвои 25-солагии ҲХДТ ташкил намудани чорабиниҳои фарҳангӣ-тарбиявӣ таҳти унвони «Ҷавҳари ҳастӣ»	март	Шуъбаи кор бо занон
75.	Таҷлили иди Наврӯзи байналмилалӣ ва ташкил намудани чорабиниҳои фарҳангӣ бо номи «Ҷакомаҳои Наврӯзӣ»	Март	Шуъбаи кор бо занон
76.	Гузaronидани чорабиниҳои варзишӣ байни варзишгарони ҷавон аз рӯи намуди гӯшгин барои дарёфти ҷоми КИ ҲХДТ ба муносибати Иди Наврӯзи байналмилал	Март	Шуъбаи ҷавонон, ТҶҶ «Созандагони Ватан»
77.	Роҳандозии аксияҳо таҳти унвони «Дирафши мост- ҳизби халқӣ»	Апрел	Шуъбаи ҷавонон, ТҶҶ «Созандагони Ватан»
78.	Ташкили саёҳати сарбозони қисми низомии ҳудуди ноҳия ба ҷойҳои таърихии шаҳри Хучанд ва ноҳияи Бобочон Ғафуров	Апрел	ТҶҶ «Созандагони Ватан»

79.	Ташкили ҳафтаи «Поси хотир» ба муносибати Рӯзи Ғалаба	Май	Шуъбаи таблиғот, иттилоот ва кор бо занон
80.	Бахшида ба Рӯзи оила гузаронидани маҳфили тарбиявӣ дар мавзӯи «Оила-оғози фардои мурод»	Май	Шуъбаи таблиғот, иттилоот ва кор бо занон
81.	Ташкил ва гузаронидани маҳфили «Маданияти оиладорӣ» бахшида ба ҷашни 25- солагии ҲХДТ	Май	КИ ҲХДТ дар ноҳия, шуъбаи занон
82.	Гузаронидани мизи мудаввар бо номи «ҲХДТ – нерӯи иттифоку созанда!»	Май	КИ ҲХДТ дар ноҳия, шуъбаи таблиғот, иттилоот ва кор бо занон
83.	Ташкили мусобиқаи варзишӣ аз рӯи намуди футбол байни дастаҳои ҷамоатҳо барои дарёфти ҷоми КИ ҲХДТ бахшида ба моҳвораи ҷавонон ва 25-солагии ҲХДТ	Май	КИ ҲХДТ дар ноҳия, ТҶҶ «Созандагон и Ватан»
84.	Баргузори воҳӯриву мулоқотҳо бахшида ба Рӯзи Ваҳдати миллӣ	Июн	КИ ҲХДТ дар ноҳия
85.	Баргузор намудани мусобиқаҳои варзишӣ аз рӯи намуди шашка, шоҳмот ва тенниси рӯи миз бахшида ба Рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон	Июн	КИ ҲХДТ дар ноҳия
86.	Аёдати кӯдакони ятиму бепарастор бо аъзоёни намоёндагии ТҶҶ «Созандагон Ватан» бахшида ба Рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон	Июн	КИ ҲХДТ дар ноҳия
87.	Ташкил ва баргузор намудани семинар оид ба фаҳмонидани мӯҳтавои «Одобномаи ҳизбӣ»	Июл	КИ ҲХДТ дар ноҳия

88.	Баргузории мизи мудаввар таҳти унвони «Нақши ҲҲДТ дар таъмини рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ»	Июл	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
89.	Ташкил намудани озмуни «Ҳунарманди беҳтарин» (дар ин озмун ҳунармандон нишони ҳизбиро кашидадӯзӣ намуда, пешкаш мекунанд)	Июл	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
90.	Воҳӯрӣ бо собиқадорони ҳизб бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳизбӣ байни ҷавонон	Август	Шӯрои собиқадорон, шӯъбаи кор бо ҷавонон
91.	Баргузории аксияи “Нури Ирфон”	Август	Шӯъбаҳои кор бо занон, ҷавонон,
92.	Баргузории чорабинӣ бахшида ба Иди касбии кормандони соҳаи тиб таҳти унвони “Саломатӣ- неъматӣ бебаҳост!”	Август	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
93.	Ташкил намудани видеороликҳо, аксҳо, ва слайдҳо таҳти унвони «Ҳаёти ҳизбии ман»	Сентябр	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
94.	Ташкил ва баргузор намудани озмуни «Мақолаи беҳтарин» дар мавзӯи «ҲҲДТ- ҳизби ташаббускор ва пешбар»	Октябр	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
95.	Ташкил ва баргузор намудани рӯзҳои ягонаи ахбори сиёсӣ дар мавзӯи «Аз таърихи ҲҲДТ» дар КИ ва ҳамаи ташкилотҳои ибтидоии ҲҲДТ	Ноябр	Шӯъбаи таблиғот, иттилоот ва кор бо занон
96.	Баргузории чорабиниҳои адабӣ – фарҳангӣ таҳти унвони «Ҳизби эҳёгар ба сулҳу иттиҳод»	Декабр	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
Шаҳри Бӯстон			
97.	Баргузории хонишҳои сиёсӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ дар мавзӯи «ҲҲДТ таҳкимгари рушди устувори иқтисодӣ ва зиндагии шоистаи мардум!»	Июл октябр	КИ ҲҲДТ дар шаҳр

98.	Ташкил ва баргузор намудани чорабиниҳои фарҳангӣ таҳти унвони «ҲХДТ-нерӯи иттифоқу созанда!»	Дар давоми сол	КИ ҲХДТ дар шаҳр, ДКМТ
99.	Баҳшида ба 25-солагии ҲХДТ дар ҳамкорӣ бо ДКМТ ҷиҳати таҳкими арзишҳои маънавии афкори нек ва нутқу суҳанварию занону ҷавондухтарон ва дар ниҳоди онҳо парваридани маданияти муошират дар оила ва ҷомеа, гузаронидани курсҳои омӯзишӣ бо номи «Сеҳри суҳан»	Дар давоми сол	КИ ҲХДТ дар шаҳр, ДКМТ
100.	Баргузорию аксияҳо таҳти унвони «Пайравони Пешвои миллатем!»	Дар давоми сол	КИ ҲХДТ дар шаҳр, ТҶҶ «Созанда-гони Ватан»
101.	Ба роҳ мондани аёдати собиқадорони ҳизб ва шахсони ниёзманд баҳшида ба 25- солагии таъсисёбии ҲХДТ	Март-декабр	Кумитсияи шаҳрӣ, Вакилони Маҷлиси вакилони халқи шаҳр
102.	Ташкили Конференсияи вилоятӣ таҳти унвони «ҲХДТ-ҳизби мардумӣ»	Сентябр	КИ ҲХДТ дар шаҳр
103.	Баргузор намудани чорабиниҳо таҳти унвони «Дурахшон бод, хуршеди Истиқлолият!»	Сентябр-октябр	КИ ҲХДТ дар шаҳр
104.	Зиёд намудани аъзои ҳизб аз ҳисоби ҷавонону занони фаъол	Дар давоми сол	КИ ҲХДТ дар шаҳр
105.	Пешбурди корҳои таблиғотиву ташвиқотӣ баҳри тарғиби дастовардҳои ҲХДТ, ташвиқи ҳамешагии сиёсати бунёдкоронаву созандаи ҲХДТ дар байни ҷомеа	Дар давоми сол	КИ ҲХДТ дар шаҳр

Шаҳри Гулистон			
106.	Баргузори сӯҳбату мулоқотҳо бо табақаҳои мухталифи ҷомеа дар корхонаву муассисаҳо ва маҳаллаҳои истиқоматӣ дар мавзӯи “Ҳизби содиқ ва созанда”	Мунтазам	КИ ҲҲДТ, раисони ташкилоти ибтидоӣ
107.	Тақвият бахшидани корҳои ташвиқотӣ дар байни аҳли ҷомеа чиҳати амалӣ намудани Фармони Президенти мамлакат “Дар бораи сазовор пешвоз гирифтани 30 - солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба хотири баланд бардоштани эҳсоси ватандорӣ ва ифтихор аз истиқлолияти озодаӣ	Мунтазам	КИ ҲҲДТ, раисони ташкилоти ибтидоӣ
108.	Ташкили чорабиниҳои “Дарҳои кушод” дар қисмҳои низомии ҳудуди шаҳр таҳти унвони “Сарбози Ватан” бо хонандагони синфҳои болоӣ	Май	Шуъбаи кор бо ҷавонон ва ТҶҶ «Созандагони Ватан»
109.	Гузаронидани чорабиниҳои фарҳангӣ бахшида ба “Рӯзи Модар” бо иштироки занони фаъоли ҳизб таҳти унвони “Зан - фариштаи зиндагӣ”	Март	КИ ҲҲДТ, раисони ташкилоти ибтидоӣ
110.	Баргузор намудани мусобиқаи варзиши волейбол байни занон	Март	КИ ҲҲДТ, раисони ташкилоти ибтидоӣ
111.	Ташкили озмуни “Дастархони Наврӯзӣ” байни ташкилоти ибтидоӣ	Март	Шуъбаҳои кор бо занон ва ҷавонон, раисони ташкилоти ибтидоӣ,
112.	Гузаронидани маҳфили “Маърифати зиндагӣ” чиҳати пешгирии ҷинояткории занон ва хушунат дар оила	Апрел	Шуъбаҳои кор бо занон ва ҷавонон

113.	Ташкили маҳфили тарбиявӣ-ахлоқии “Пайванди муҳаббат”	Май	КИҲҲДТ, раисони ташкilotи ибтидоӣ
114.	Гузaronидани чорабиниҳои фарҳангӣ таҳти унвони “Ҷавонон - пайрави Пешвои миллат”	Май	КИ ҲҲДТ, ТҶҶ «Созандагони Ватан»
115.	Гузaronидани мусобиқаи варзишӣ аз рӯи намуди футбол дар байни ҷавонони ташкilotи ибтидоӣ	Май	КИ ҲҲДТ, раисони ташкilotи ибтидоӣ, ТҶҶ «Созандагони Ватан»
116.	Ташкили мизи мудаввар баҳри равнақи худшиносиву ҳудогоҳии миллӣ, ҳисси ватандӯстиву ватандорӣи мардум ва густариш додани фарҳанги сулҳ ва таҳким бахшидани ваҳдату ризоияти миллӣ ҳамчун дастоварди нодиртарини мардуми Тоҷикистон зери шиори “Ваҳдати миллӣ якдилии мардумист”	Июн	КИ ҲҲДТ, раисони ташкilotи ибтидоӣ
117.	Гузaronидани маҳфили доимоамалкунандаи фарҳангӣ - тарбиявӣ “Дар ҷавонӣ дор пиронро азиз!”	Август	КИ ҲҲДТ, раисони ташкilotи ибтидоӣ
118.	Ташкил ва гузaronидани озмуни “Китобхони беҳтарин” байни хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр	Сентябр	Шуъбаи кор бо ҷавонон ва ТҶҶ «Созандагони Ватан»
119.	Гузaronидани мулоқоту вохӯриҳо оид ба омӯзиши Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” таҳти унвони “Танзим - баракати зиндагӣ”	Сентябр	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, раисони ташкilotи ибтидоӣ

120.	Ташкили чорабиниҳои фарҳангӣ таҳти унвони «Забони ман-ҷаҳони ман»	Октябр	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
121.	Гузaronидани вохӯриҳо байни ҷавонон таҳти унвони “Конститутсия-бахтномаи миллат”	Ноябр	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, раисони ташкилоти ибтидоӣ
122.	Гузaronидани мулоқоту вохӯриҳо, сӯҳбату мизҳои мудаввар таҳти унвони “Парчамат парафшон бод, Тоҷикистони азиз!” байни ҷавонон	Ноябр	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, шубаи кор бо ҷавонон
123.	Гузaronидани мизи мудаввар таҳти унвони “Эмомалӣ Раҳмон – Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ” ва намоиши филми мустанади “Эмомалӣ Раҳмон – меъмори сулҳу Ваҳдат” байни занону ҷавонон	Ноябр	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, раисони ташкилоти ибтидоӣ
124.	Бахшида ба 25-солагии таъсисёбии ҲҲДТ баргузор намудани мулоқоту вохӯриҳо дар мавзӯи «ҲҲДТ-ҳизби пешбари ҷомеа»	Декабр	КИ ҲҲДТ, раисони ташкилоти ибтидоӣ
Ноҳияи Деваштич			
125.	Ташкили ситод оид ба омодагӣ ва гузaronидани чорабиниҳо ба муносибати 25-солагии таъсисёбии ҲҲДТ	Март	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
126.	Баргузор намудани намоишҳо чиҳати татбиқи эълон гардидани солҳои 2019-2021 “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ»	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
127.	Гузaronидани маҷлисҳои тантанавӣ дар кумиҷроияи ноҳиявӣ ва ташкилотҳои ибтидоӣ	Давоми сол	КИ ҲҲДТ дар ноҳия, ташкилотҳои ибтидоӣ

128.	Таҳия ва нашр намудани мақолаҳои ҷашнӣ дар рӯзномаҳои ҳизбӣ оид ба 25-солагии таъсисёбии ҲХДТ	Мунтазам	Шуъбаи таблиғот ва иттилоот
129.	Ташкил ва гузаронидани чорабиниҳои фарҳангӣ-маърифатӣ бо ҷавонони ҳизб ва баргузориҳои концертҳои ҳунармандони ноҳия	Дар давоми сол	КИ ҲХДТ дар ноҳия, ТҶҶ «Созандагони Ватан»
130.	Таҳти шиори «Ба муносибати 25-солагии ҲХДТ» ташкили мусобиқаҳои варзишӣ байни наврасон ва занону духтарони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ	Мунтазам	Шуъбаи кор бо занон ва ҷавонон, ТҶҶ «Созандагони Ватан»
131.	Ташкил кардани «Рӯзи дарҳои кушод» дар қисмҳои низомии ҳудуди ноҳия	Май	КИ ҲХДТ дар ноҳия, ТҶҶ «Созандагони Ватан»
132.	Ташкили озмунҳои «Кошонаи саодат», «Хонадон», «Кадбону» байни занону духтарони ташкилотҳои ибтидоии ҳизб ва донишҷӯдухтарони коллеҷи тиббӣ ва ММТУ ноҳия	Апрел – июн	Шуъбаи кор бо занони КИ ҲХДТ дар ноҳия
133.	Баргузор намудани Рӯзҳои ҲХДТ дар ҷамоатҳои ноҳия	Май	КИ ҲХДТ дар ноҳия
134.	Таъмини гурӯҳҳои тарғиботӣ бо маводҳо оид ба таърихи 25-солагии ҲХДТ	Мунтазам	шуъбаи иттилоот ва таблиғот
135.	Баргузориҳои аксияи «Қаҳрамонон фаромӯш намешаванд»	Мунтазам	КИ ҲХДТ дар ноҳия, ТҶҶ «Созандагони Ватан»

136.	Баргузор кардани маҳфили «Адибони ваҳдатсаро»	Июн	шубъаи иттилоот ва таблиғот
137.	Доир намудани аксияи «Роҳ ба сӯи мактаб!»	Август	КИ ХҲДТ дар ноҳия
138.	Таҷдид ва ҷоннок намудани фаъолияти сохторҳои ҳизбӣ	Август-октябр	КИ ХҲДТ дар ноҳия
139.	Аёдати иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ, шахсони яққаву танҳо, бесаробон, модароне, ки фарзандашон дар барқарор кардани соҳти конститутсионӣ ба ҳалокат расидаанд ва шахсони ниёзманд	Дар давоми сол	КИ ХҲДТ дар ноҳия
140.	Баргузор намудани озмуни «Иншои беҳтарин» байни хонандагони синфҳои болоии МТМУ-ҳо ва донишҷӯёни омӯзишгоҳу литсейҳои ноҳия дар мавзӯи «Ҳизби пешбари ҷомеа»	Сентябр-декабр	КИ ХҲДТ дар ноҳия, ТҶҶ «Созандагони Ватан»
141.	Доир намудани озмуни «Расми беҳтарин» дар муассисаҳои томактабии ноҳия дар мавзӯи «Тоҷикистони озоду соҳибистиқлол – Ватани маҳбуби ҳамаи мо!»	Сентябр, декабр	КИ ХҲДТ дар ноҳия, ТҶҶ «Созандагони Ватан»
142.	Ташкил ва гузаронидани вохӯриҳо бо собиқадорони ҳизб	Давоми сол	КИ ХҲДТ дар ноҳия
143.	Ташкили семинарҳои омӯзишӣ бо мақсади эҳёи ҳунарҳои миллий ва бо кор таъмин кардани занону духтарон	Давоми сол	Шубъаи кор бо занони КИ ХҲДТ дар ноҳия

144.	Қадршиносӣ кардани собиқадорон ва фаъолони ҲХДТ	Дар рӯзи чашн	КИ ҲХДТ дар ноҳия
145.	Ба роҳ мондани аксия таҳти унвони «ҲХДТ- сарпарастии маънавии омодагиҳо ба 30-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Яхтан»	Август	КИ ҲХДТ дар ноҳия, ҷамоати деҳоти Яхтан
146.	Баргузори мизҳои мудаввар бобати риоя ва татбиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва чашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»	Сентябр	КИ ҲХДТ дар ноҳия
Ноҳияи Зафаробод			
147.	Вусъат бахшидан ба корҳои ободонӣ дар миқёси ноҳия бахшида ба чашни 25-солагии ҲХДТ	Дар давоми сол	КИ ҲХДТ дар ноҳия
148.	Тақвият бахшидани корҳои тарғиботӣ бо истифода аз услуби нави муосир	Мунтазам	КИ ҲХДТ дар ноҳия
149.	Вобаста ба амалигардонии дастуру супоришҳои Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, анҷом додани аёдати собиқадорони ҳизб	Дар арафаи чашну маросимҳо	КИ ҲХДТ дар ноҳия
150.	Баргузор намудани семинар доир ба омӯзиш ва таблиғи ташвиқи мактаби бузурги давлатдорӣ сиёсии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар байни ҷома	Апрел	КИ ҲХДТ дар ноҳия

151.	Гузаронидани чорабиниҳои варзишии ноҳиявӣ байни варзишгарони ҷавон аз рӯи намуди футболи хурд барои дарёфти “Ҷом”-и КИ ҲХДТ дар ноҳияи Зафаробод ба муносибати 25-солагии ҲХДТ	Май	КИ ҲХДТ дар ноҳия, ТҶҶ «Созандагони Ватан»
152.	Бахшида ба 25- солагии ҲХДТ ва Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон баргузор намудани иқдоми (Аксияи) хизбӣ таҳти унвони «Ҷавонон созандагони Ватан ва пайравони Пешвои миллатанд»	Май	Шуъбаи ҷавонон, ТҶҶ «Созандагони Ватан»
153.	Вусъат бахшидани тарғиби корҳои ободонию созандагӣ бахшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон	Мунтазам	КИ ҲХДТ дар ноҳия
154.	Ташкили мулоқот бо иштироки собиқадорони ҲХДТ ва собиқ раисони кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҲХДТ байни сокинони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот доир ба мавзӯи «Заминаҳои таъсиси ҲХДТ» дар кишвар	Июн	КИ ҲХДТ дар ноҳия
155.	Ташкил намудани мизи мудаввар бо иштироки аҳли зиё ва кормандони соҳаи фарҳанг таҳти унвони «ҲХДТ зодаи даврони истиқлол ва ифодагари манфиатҳои халқ»	Июл	КИ ҲХДТ дар ноҳия
156.	Ташкил ва гузаронидани Фестивал-озмун таҳти унвони «Ҳунар беҳтар аз ганҷу симу зар» бо мақсади рушди ҳунармандӣ бахшида ба «Солҳои 2019-2021-солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» ва 25-солагии ҲХДТ	Октябр	КИ ҲХДТ дар ноҳия

157.	Гузаронидани Конфронс таҳти унвони «ҲХДТ бунёдгари ҷомеаи навини демократӣ»	Ноябр	КИ ҲХДТ дар ноҳия
158.	Ташкил ва гузаронидани аксияи «Маҳал ва деҳотамонро обод мекунем» дар ҳамаи маҳалҳои аҳолинишини ноҳия	Ҳар рӯзи шанбеи охири моҳ	КИ ҲХДТ дар ноҳия
159.	Ташкил ва намоиши асарҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва осори адибоне, ки ба ҳаёти ҲХДТ бахшида шудаанд, байни омӯзгорону муҳассилини муассисаҳои таълимии ноҳия	Декабр	КИ ҲХДТ дар ноҳия
160.	Таҷлили ботантанаи ҷашни 25-солагии ҲХДТ дар ноҳия	Декабр	КИ ҲХДТ дар ноҳия
Шаҳри Истаравшан			
161.	Гузаронидани вохӯриҳо оид ба тарғибу ташвиқи Паёми Пешвои миллат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Пошкент, Сабристон, Зарҳалол, кумитаи маҳаллахонаҳо ва ташкилоту идораҳо бо иштироки вакилони шаҳрӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон	Март	КИ ҲХДТ дар шаҳр
162.	Бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ баҳри ихтиёран сафарбар шудани ҷавонон ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳ	Дар давоми сол	КИ ҲХДТ дар шаҳр, ТҶҶ «Созандагони Ватан»

163.	Вохӯриҳо дар ҷойҳои серодам оид ба самтҳои афзалиятноки ҳизбӣ, ташвиқу тарғиби аксияи ҳизбӣ, масъалаҳои рӯз, дастовардҳои даврони истиқлол, ба истифода додани агрегати 1-уми НБО “Роғун” ва манфиатбахшии он барои миллат, мақом ва манзалати Тоҷикистон дар ҷомеаи байналмилалӣ, таҳми Истиқлолияти давлатӣ ва Ваҳдати миллӣ, пешгири гароиши сокинон ба падидаҳои номатлуб, фарҳанги бегона	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
164.	Ташкили аксияи “Барои мудофияи Ватан омода бош!” бо иштироки ҷавонон ва собиқадорони ҳизб дар қисмҳои низомии ҳудуди шаҳр	Май	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, ТҶ «Созандагони Ватан»
165.	Сӯҳбату мулоқотҳо бо хонандагони синфҳои болоӣ ҷиҳати ташаккули мафкураи сиёсии ҷавонон дар мавзӯҳои мубрами рӯз	Май	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
166.	Гузaronидани аксияи “Якҷоя ҳал мекунем” бахшида ба “Солҳои 2019-2021-солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” дар деҳот ва пешанамудани корҳои созандагиву ободонӣ	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
167.	Бахшида ба “Солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” гузаронидани озмуни “Ҷавондухтарони ҳунарманди деҳа”	Март Май	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, Шӯъбаи кор бо занон
168.	Ташкили чорабиниҳои варзишӣ, таҳти унвони “Ҷавонон варзишро гарави саломатӣ медонанд” барои пешбурди тарзи ҳаёти солим	Март	ТҶ «Созандагони Ватан»
169.	Чорабиниҳои фарҳангӣ-сиёсӣ бахшида ба Рӯзи Модар таҳти унвони “Ба номи як модар”	Март	Шӯъбаи кор бо занон

170.	Баҳри эҳёи анъанаҳои миллии ниёгон дар арафаи ҷашни “Наврӯзи Аҷам” гузаронидани анъанаи миллии “Суманак” дар ҳамаи деҳаҳои дурдаст	Март	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
171.	Баргузор намудани маҳфилҳои “Бе ту ҳаргиз” ва, “Оила бақои миллат” дар байни ҷавондухтарон бо иштироки бонувони барӯманди шаҳр	Март Апрел	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, шӯъбаи кор бо занон
172.	Ташкили маҳфили тарбиявӣ-ахлоқии “Беҳтарин бонуи ҳизб”	Май	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
173.	Баргузор намудани рӯзҳои ягонаи ахбор бо номи “ҷавонон пайравони Пешвои миллат”	Май	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
174.	Ташкили аксияи табрикоти ҲҲДТ дар кӯдакистонҳо ва хонаи кӯдакони шаҳр бо номи “Дунёи меҳр” баҳшида ба рӯзи умумичаҳонии кӯдакон	Июн	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, ТҶҶ «Созандагони Ватан»
175.	Ташкили аксияи ҳизбӣ баҳшида ба иди Ваҳдати миллии таҳти унвони “Ваҳдат ягонагии миллат”	Июн	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, шӯъбаи кор бо занон
176.	Гузаронидани конфронси илмӣ-назариявӣ доир ба фаъолгардонии барномаҳои тақдирсози кишвар, ҳамчун мақсади ҲҲДТ дар мавзӯи “ҲҲДТ – ҳамқадами саодати Ватан”	Июл	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
177.	Гузаронидани аксияи “Роҳ ба сӯи мактаб”	Август	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
178.	Воҳӯрию мулоқотҳо, ҷамъомадҳои фарҳангию сиёсӣ дар ҷамоатҳои деҳот ба пешвози 28-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон	Сентябр	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, ТҶҶ «Созандагони Ватан
179.	Аёдати оилаҳои камбизоат ва маъюбон	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар шаҳр

180.	Омадагӣ ба интихоботи соли 2020 ва раванди иҷрои Барномаи пешазинтихоботии ҳизб	Дар нимсолаи дуҷум	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
Шаҳри Истиқлол			
181.	Таҳияи нақшаи чорабиниҳои ҷашнӣ	Март	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
182.	Инъикоси маводу мақолаҳо дар рӯзномаи маҳаллии “Навиди Истиқлол” доир ба нақши ҲҲДТ дар сахнаи сиёсат ва раванди ободониву созандагӣ дар кишвар	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
183.	Ташкили мусобиқаҳои варзишӣ бахшида ба 25-солагии таъсисёбии ҲҲДТ	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, ТҶ “Созандагони Ватан”
184.	Ташкил ва гузаронидани мулоқоту вохӯрӣ дар муассисаҳои таълимии шаҳр бахшида ба 25-солагии таъсисёбии ҲҲДТ доир ба тарғиби тарзи ҳаёти солим	Тибқи нақша	КИҲҲДТ дар шаҳр
185.	Ташкили озмуни “Дастархони наврӯзии беҳтарин” бахшида ба 25-солагии таъсисёбии ҲҲДТ	Март	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
186.	Гузаронидани озмуни иншоӣ бахтарин дар мавзӯҳои “Тоҷикистон – кишвари сайёҳӣ”, “Истиқлолияти Тоҷикистон поянда бод!”, “Истиқлолият неъматӣ бебаҳост”, “Президенти мо – Пешвои мо!”, “Тоҷикистон – Ватани маҳбуби ман!” бахшида ба 25-солагии таъсисёбии ҲҲДТ	Март, апрел, май	КИҲҲДТ дар шаҳр
187.	Баргузори озмуни расмӣ бахтарин бахшида ба Даҳсолаи байналмилалӣ амал “Об барои руҷди устувор, солҳои 2018-2028” дар мавзӯи “Тоҷикистон сарчашмаи обҳои зулол”	Март, апрел, май	КИ ҲҲДТ дар шаҳр

	байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ		
188.	Баргузори конференсияҳои сиёсӣ-фарҳангӣ дар мавзӯи “Нақши Раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бунёди давлати соҳибистиқлол”	Май	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
189.	Ташкил ва баргузор намудани роҳпаймой баҳшида ба 25-солагии ҲҲДТ, таҳти унвони “Ҷавонон-пайравони Пешвои миллат”	Ноябр	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
190.	Аёдати собиқадорони ҷангу меҳнат, муҳофизони соҳти конститутсионӣ ва бартарафкунандагони садамаи Нерӯгоҳи барқи атомии Чернобил	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, Шӯрои собиқадорон
191.	Ташкили чорабиниҳои “Ташҳиси ройгон”	Октябр	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
192.	Ба истифодадиҳии бинои нави КИ ҲҲДТ дар шаҳр, ташкил ва баргузор намудани чорабиниҳои фарҳангии умумишаҳрӣ баҳшида ба 25-солагии ҲҲДТ дар Қасри фарҳанги шаҳр	Ноябр	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, роҳбарони ташкилотҳои ибтидоӣ
Шаҳри Исфара			
193.	Таҳияи барнома, маводи таълимӣ ва ҷадвали дарсҳои мактаби захираи кадрҳои назди кумитаи иҷроияи шаҳрии ҳизб; - Интихоби шунавандагон аз ҳисоби ҷавонони лаёқатманд ба мактаби захираи кадрҳо; - Интихоби омӯзгорон аз ҳисоби мутахассисони варзида ба мактаби захираи кадрҳо	Семоҳаи аввали соли 2019	КИ ҲҲДТ дар шаҳр

194.	Мусоидат ба фаъолияти иттиҳодия-ҳои динӣ дар муқовимат ба экстремизм ва терроризм	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
195.	Ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо ҷамъиятҳои тоҷикони муқими Русия, ҷалби муҳоҷирони корӣ ба фаъолияти ҳизб ва афзоиши сафи аъзои ҳизб аз ҳисоби онҳо	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
196.	Шарҳу тавзеҳ ва татбиқи ҳадафҳои Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
197.	Баргузори рӯзи ягонаи ахбори сиёсӣ	Ҳар моҳ	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
198.	Мизҳои мудаввар: бахшида ба оғози Даҳсолаи байналмилалӣ амал “Об барои рушди устувор 2018-2028”, “Интиҳоботи озоду демократӣ”, “Танзим омили рушд”, “Ифротгарой вабои аспр”	Март	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
199.	Татбиқи “Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016-2020”	Аз рӯи нақшаи муштарак	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
200.	Ҳамоишҳо, аксияҳо, сӯҳбату мулоқотҳо оид ба “Даҳсолаи амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028”, “30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Пешгирии ҳаракатҳои ифротгаро”	Аз рӯи нақшаи алоҳида	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
201.	Инъикоси ҳамаҷонибаи фаъолияти ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ва кумитаи иҷроияи ибтидоии ҲҲДТ дар деҳот дар ВАУ ва сомонаҳои иҷтимоӣ	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар шаҳр

202.	Вокуниши саривақтӣ ба интиқоду матолиби муғризонаи ҳангомаҷӯён, ки дар расонаҳои мустақилу васоити хабарии хориҷию сомонаҳои интернетӣ ба нашр мерасанд ва бохабар сохтани мардум аз асли воқеаву рӯйдодҳо	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
203.	Қабули шаҳрвандон дар қабулгоҳи ҷамъиятӣ, шиносӣ аз мушкилоти интихобкунандагон ва бо воситаи вакилони Маҷлиси вакилони халқи шаҳр мавриди баррасӣ қарор додани онҳо	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
204.	Ташкили аксияҳо, ҷамоишҳо ва сӯҳбатҳо оид ба дастгирии хунароҳои мардумӣ ва эҳёи он, заминаи рушди деҳот	Март	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, шӯъбаи кор бо занон
205.	Мулоқоту вохӯриҳо бо занони хонанишин бобати фаъолгардонии нақши занон дар ҷамеа	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, шӯъбаи кор бо занон
206.	Ташкил ва баргузории силсила вохӯриҳои ҷавондухтарон бо занони фаъол ва модарони барӯманд дар мавзӯҳои мубрами рӯз	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, шӯъбаи кор бо занон
207.	Баргузории машварати омӯзишӣ бо занони фаъоли ҳизбӣ бобати мустаҳкам намудани заминаҳои равнақи озодонаи занон дар соҳаҳои саноат, кишоварзӣ ва қадрдонии онҳо	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, шӯъбаи кор бо занон
208.	Ба роҳ мондани машваратҳо барои навхонадорон дар мавзӯи “Одобии муоширати хонаводагӣ” дар ташкилотҳои ҳизбӣ	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, шӯъбаи кор бо занон

209.	Таҳлили сабаб ва шароитҳои ба хонавайронӣ расидани оилаҳо мусоидаткунанда ва таблиғи пешгирии ҷудошавии оилаҳои ҷавон дар кумитаи иҷроия ва ташкилотҳои ибтидоӣ	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, шуъбаи кор бо занон
210.	Ташкили маҳфили тарбиявӣ – ахлоқии “Бе ту ҳаргиз!” баҳшида ба Рӯзи оила	Май	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, шуъбаи кор бо занон
211.	Маҳфили хунарии “Дунёи меҳр” ҷиҳати ташаккули хунарҳои дастӣ ва маҳорати кадбонуғии занони хонанишин баҳшида ба рӯзи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак	Дар арафаи ҷашн	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, шуъбаи кор бо занон
212.	Маҳфили тарбиявӣ - ахлоқии “Беҳтарин бонуи ҳизбӣ” баҳшида ба иди Ваҳдати миллӣ	Дар арафаи ҷашн	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, шуъбаи кор бо занон
213.	Тавзеҳи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи пешгирии зӯрварӣ дар оила” Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2023	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, шуъбаи кор бо занон
214.	Ташкил ва баргузориҳои чорабиниҳои фарҳангӣ баҳри раванқи худшиносиву ҳудогоҳии миллӣ, ҳисси ватандӯстиву ватандорӣ занон ва бо ҳар роҳу восита густариш додани фарҳанги сулҳ ва таҳким баҳшидани ваҳдату ризоияти миллӣ ҳамчун дастоварди нодиртарини мардуми Тоҷикистон	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
215.	-Ташкил ва гузаронидани аксия таҳти унвони “Модарон олиҳаи яқдонаи дунё Шумо”;	Дар арафаи ҷашн	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, шуъбаи кор бо

	-барномаи телевизионии “Модар-ту фариштаи заминӣ”; -мусобиқаи варзишӣ байни бонувон; бахшида ба Рӯзи модар		занон
216.	Таъмини дастрасии духтарон ба таҳсил дар муассисаҳои олии кишвар	Сентябр	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
217.	Таъмини иштироки занони ҳизбӣ дар озмунҳои Грантҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси вилоят ва қарзҳои имтиёзнок барои занони маъюб ва аз оилаҳои муҳоҷирон	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, шӯъбаи кор бо занон
218.	Ташкили мактаби “Сиёсатмадори ҷавон” аз ҳисоби занону духтарон	Доимӣ	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, шӯъбаи кор бо ҷавонон
219.	Гузaronидани озмунҳои «Рӯдакихонӣ», «Шоҳномахонӣ», «Сайфхонӣ», «Фарзонахонӣ», «Ҳусни хатти беҳтарин» дар байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ	Давоми нимсола	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, ташкилотҳои ибтидоӣ
220.	Ташкил ва гузаронидани даври шаҳрии озмуни «Мутахассиси ҷавони беҳтарин»	Дар нимсолаи дуҷум	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, шӯъбаи кор бо ҷавонон
221.	Озмуни шаҳрии «Техникони наврас» дар байни мактаббачагон	Дар нимсолаи дуҷум	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, шӯъбаи кор бо ҷавонон
222.	Ташкил ва гузаронидани озмуни шаҳрии «Мураббии беҳтарин»	Дар нимсолаи дуҷум	КИ ҲҲДТ дар шаҳр

223.	Ташкили конференсияю семинарҳо дар мавзӯҳои ваҳдату ҳамгирӣ, худшиносӣ, ватанпарастӣ ва ҳудогоҳии миллӣ	Давоми нимсола дуум	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
224.	Баргузор намудани форуми ҷавонон бахшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони «Истиқлолият - бақои миллат»	Май	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, шӯъбаи кор бо ҷавонон
225.	Ташкил ва гузаронидани конфронси минтақавӣ оид ба тарғиби ҳунарҳои мардумӣ таҳти унвони «Ҳунар беҳтар аз симу зар»	Давоми нимсола	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
226.	Бо мақсади сайқал додани маҳорати касбӣ, эҳё ва тарғиби ҳунарҳои миллӣ, аз ҷумла атласу адрасбофии дастӣ, фарҳанги либоспӯшӣ, баланд бардоштани мақому завқи зебоипарастӣ, баргузор намудани озмуни «Тарроҳи беҳтарин»	Давоми нимсолаи якум	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, шӯъбаи кор бо занон
227.	Ташкили мулоқоту вохӯриҳои собиқадорони ҷангу меҳнат, муҳофизони соҳти конститутсионӣ, зиёиён ва пешқадамони истеҳсолот бо ҷавонон оид ба дастовардҳои даврони Истиқлолият	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
228.	Ташкили озмуни шаҳрии «Кӯча, маҳалла, деҳа ва шаҳраки обод»	Дар давоми сол	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
229.	Татбиқи чорабиниҳо бахшида ба «Соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ»	Дар давоми сол	КИ ҲҲДТ дар шаҳр

Шаҳри Конибодом			
230.	Омода намудани шиору овезаҳои ҲХДТ ва насби онҳо дар ташкилотҳои ибтидоӣ ва ҷойҳои ҷамъиятии ҳудуди шаҳр	Семоҳаи якум	КИ ҲХДТ дар шаҳр
231.	Ташкили мулоқоту вохӯриҳо, хонишҳои сиёсӣ дар мавзӯи “ҲХДТ-ҳизби пешбарандаи ҷомеа” дар ташкилоту муассисаҳо	Давоми сол	КИ ҲХДТ дар шаҳр ва гурӯҳи таблиғотӣ
232.	Ташкил намудани курси захиравии кадрҳо аз ҳисоби ҷавонони фаъоли шаҳр	Март	КИ ҲХДТ дар шаҳр
233.	Ташкил ва гузаронидани озмуни “Мақолаи беҳтарин” баҳри дарёфти истеъдодҳои ҷавон таҳти унвони “ҲХДТ-ҳизби созанда ва бунёдкор”	Апрел	КИ ҲХДТ дар шаҳр
234.	Ташкили Конференсияи илмӣ-амалӣ дар мавзӯи “ҲХДТ - ҳизби пешбарандаи ҷомеа”	Апрел	КИ ҲХДТ дар шаҳр
235.	Ташкили аёдати собиқадорони ҳизб	Давоми сол	КИ ҲХДТ дар шаҳр
236.	Гузаронидани мизи мудаввар таҳти унвони «Нақши занон дар таъмини сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ» бо иштироки вакилони шаҳрӣ ва вилоятӣ	Июн	КИ ҲХДТ дар шаҳр
237.	Паҳн намудани варақаҳои таблиғотии ҲХДТ бахшида ба 25 - солагии ҲХДТ	Дар давоми сол	ТҶҶ «Созандагони Ватан»
238.	Ташкил намудани як гурӯҳи сайёҳӣ аз ҳисоби аъзоёни фаъоли ҳизб, бахшида ба 25-солагии ҲХДТ ва солҳои 2019-2021 «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ»	Август	КИ ҲХДТ дар шаҳр
239.	Баргузории рӯзҳои ТҶҶ «Созандагони Ватан»-и шаҳр ва дар доираи он ба роҳ мондани чорабиниҳои сиёсӣ,	Октябр	КИ ҲХДТ дар шаҳр, ТҶҶ «Созандаг

	фарҳангӣ ва варзишӣ		они Ватан»
240.	Баргузор намудани чорабиниҳои оммавӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ бахшида ба 25-солагии таъсисёбии ҲХДТ	Декабр	КИ ҲХДТ дар шаҳр
241.	Инъикоси самтҳои мухталифи фаъолияти ҲХДТ тариқи воситаҳои ахбори омма ва воқуниши ҷаврӣ нисбати маводҳои танқидии беасос, бебунёд ва ғарзнок аз шабакаҳои интернет ва ВАО	Мунтазам	КИ ҲХДТ дар шаҳр
Ноҳияи Кӯҳистони Мастоҳ			
242.	Сӯҳбату вохӯриҳои собиқадорони ҳизб бо ҷавонон дар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия оид ба таърихи таъсиси ҲХДТ	Дар симоҳои аввал	КИ ҲХДТ дар ноҳия, Шӯроҳои собиқадорон
243.	Гузaronидани мусобиқаи варзишии футбол байни ҷавонон барои дарёфти Ҷоми КИ ҲХДТ дар ноҳия	май	ТҶҶ “Созандагони Ватан” ва бахши ҷавонони ноҳия
244.	Баргузор намудани шанбегиҳо ва тоза намудани кӯчаву маҳаллаҳои ноҳия баҳри сазовор пешвоз гирифтани 25-солагии ҲХДТ	Март	КИ ҲХДТ дар ноҳия, ташкилотҳои ибтидоӣ
245.	Озмуни иншоии беҳтарин дар мавзӯи “ҲХДТ – ҳизби созанда”	Март	КИ ҲХДТ дар ноҳия
246.	Баргузор намудани мизи мудаввар дар мавзӯи “Ҷавонон – фаъолтарин нерӯ ва аъзои ҲХДТ”	Апрел	КИ ҲХДТ дар ноҳия
247.	Мусобиқаи ноҳиявӣ оид ба волейбол дар байни ҷавонони ноҳия	Апрел	Бахши ҷавонон, ТҶҶ “Созандагони Ватан”

248.	Чоп ва паҳн намудани 3 ҳазор варақаҳои иттилоотӣ оид ба таърих ва фаъолияти пурсамари ҲХДТ	Май сентябр	КИ ҲХДТ дар ноҳия
249.	Муайян ва қадрдонӣ намудани беҳтарин ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ	Июн	КИ ҲХДТ дар ноҳия
250.	Муайян ва қадрдонӣ намудани узви фаъоли ҳизб бахшида ба ҷашн	Дар арафаи ҷашн	КИ ҲХДТ дар ноҳия
251.	Озмуни “Беҳтарин корҳои дастӣ” дар байни косибон ва бонувони ҳунарманд	Июл	КИ ҲХДТ дар ноҳия
252.	Баргузор намудани корҳои фаҳмонда-диҳӣ оид ба фаъолияти 25-солаи ҲХДТ	Август	КИ ҲХДТ дар ноҳия
253.	Баргузор намудани суҳбату вохӯриҳо оид ба нақши ҲХДТ дар рушди соҳибистиқлолии кишвар ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардум	Сентябр	КИ ҲХДТ дар ноҳия, ташкilot-ҳои ибтидоӣ
254.	Гузaronидани Конференсия доир ба 25-солагии ҲХДТ дар мавзӯи “ҲХДТ ҳизби созанда” дар ҳудуди ноҳия	Октябр	КИ ҲХДТ дар ноҳия
255.	Аёдати собиқадорони ҲХДТ дар ноҳия	Ноябр	КИ ҲХДТ дар ноҳия
256.	Маҷлиси тантанавӣ ва натиҷагирӣ аз нақша-чорабинҳои ҷашнӣ	Декабр	КИ ҲХДТ дар ноҳия
Ноҳияи Мастчоҳ			
257.	Наشري мақолаҳо оид ба аввалин аъзои ҲХДТ дар ноҳия ва инъикоси фаъолияти таърихиву пурсамари ҳизбиён дар рӯзномаи ноҳиявии “Нигоҳи халқ”	Мунтазам	КИ ҲХДТ дар ноҳия

258.	Мусобиќаи варзишии футболи хурд барои дарёфти Ҷоми КИ ҲҲДТ дар ноҳия байни донишҷӯён	Март	Бахши кор бо занон ва ҷавонон
259.	Озмуни иншои бехтарин дар мавзӯи “ҲҲДТ – ҳизби ростӣ, саодат ва созанда”	Март	ТҶҶ “Созандагони Ватан”
260.	Озмуни мақолаи бехтарин дар мавзӯи “Чаро узви ҲҲДТ шудам?”	Март - Декабр	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
261.	Рӯзи ягонаи ахбори сиёсӣ дар мавзӯи “ҲҲДТ ва пешрафти Тоҷикистон”	Ҳар моҳ	Бахши таблиғу иттилоот, раисони ташкилоти ибтидоӣ
262.	Конференсияи илмӣ – назриявӣ дар мавзӯи “Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззами ҲҲДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва рисолати ваҳдатofари ҲҲДТ”	Апрел	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
263.	Мизи гирд дар мавзӯи “Ҷавонон – фаъолтарин нерӯ ва аъзои ҲҲДТ”	Май	Бахши кор бо занон ва ҷавонон
264.	Мусобиќаи ноҳиявӣ оид ба волейбол дар байни собиқадорони ҳизб	Май	Шӯрои собиқадорон
265.	Тақдими тӯҳфаҳои хотиравӣ ба онҳое, ки дар рӯзу соли таъсиси ҲҲДТ ба дунё омадаанд	Июн	Бахши таблиғу иттилоот
266.	Конфронси ноҳиявӣ дар мавзӯи “Нақши бонувон дар татбиқи ғояҳои ҲҲДТ”	Июн	Бахши кор бо занону ҷавонон

267.	Озмунӣ шеърӣ беҳтарин дар васфи ҲҲДТ	Июн - Декабр	Бахши таб- лиғу иттилоот
268.	Чопи маҷмӯаи мақолаҳо оид ба ҲҲДТ	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
269.	Тараннуми ҲҲДТ дар эҷодиёти адибони Масчоҳ дар ҳамкорӣ бо адибони маҳфили адабии “Зарафшон”	Июл	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
270.	Мусобиқаи варзишӣ оид ба гуштини дзюдо бо иштироки варзишгарони ноҳия	Август	ТҶҶ “Созандагони Ватан”
271.	Аёдати собиқ раисони ҳизб, оилаи онҳо ва тақдими тӯҳфаҳои хотиравӣ	Сентябр	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
272.	Муайян ва қадрдонӣ намудани 25 аъзои аввалини ҲҲДТ аз ноҳияи Масчоҳ	Сентябр	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
273.	Чоп ва паҳн намудани 25 ҳазор варақаҳои иттилоотӣ оид ба таърих ва фаъолияти пурсамари ҲҲДТ	Октябр - Декабр	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
274.	Муайян ва қадрдонӣ намудани беҳтарин ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ	Октябр	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
275.	Таъсиси маҳфили омӯзиши асарҳои Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди рӯзномаи “Нигоҳи халқ”	Ноябр	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
276.	Муайян ва қадрдонӣ намудани узви масъулиятноки ҳизб	Ноябр	КИ ҲҲДТ дар ноҳия

277.	Конференсияи ноҳиявӣ дар мавзӯи “ҲХДТ ва амалисозии ҳадафҳои стратегии мамлакат”	Декабр	Бахши таблиғу иттилоот
278.	Озмуни “Беҳтарин корҳои дастӣ” дар байни косибон ва бонувони хунарманд	Декабр	Бахши кор бо занону ҷавон
279.	Маҷлиси тантанавӣ ва натиҷагирӣ аз нақша – чорабинҳои ҷашнӣ	Декабр	КИ ҲХДТ дар ноҳия
Шаҳри Панҷакент			
280.	Омӯзиши таърихи таъсисёбӣ, давраҳои инкишоф ва аҳамияти таърихии ҲХДТ дар рушди босуботи Тоҷикистон	Мунтазам давоми сол	Шуъбаи тарғибот ва иттилоот
281.	Ташкили машғулиятҳои хониши сиёсӣ дар ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ тибқи нақшаи алоҳида	Ҳар моҳ	Шуъбаи тарғибот ва иттилоот
282.	Ташкили конфронси илмӣ бо иштироки донишҷӯён ва устодони Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар мавзӯи «ҲХДТ- ҳизби созандаю бунёдкор» бахшида ба 25 - солагии таъсисёбии ҲХДТ	Апрел	КИ ҲХДТ дар шаҳр
283.	Наشري маводҳо аз ҳаёту фаъолият, ташаббускориҳои фаълони ҲХДТ, раисони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ дар рӯзномаҳои ҳизбии ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва шаҳрӣ	Мунтазам давоми сол	КИ ҲХДТ дар шаҳр
284.	Ташкил ва гузаронидани озмуни ҳизбии «Тарғиботчиҳои беҳтарини ҳизбӣ», «Ташкилоти ибтидоии беҳтарин» ва « Беҳтарин аъзои ҳизб»	То моҳи декабр	КИ ҲХДТ дар шаҳр

285.	Ташкили озмунҳои хунармандӣ, кадбонугӣ, мусобиқаҳои варзишӣ, боздид аз қисмҳои ҳарбӣ, саёҳатҳои дохилӣ тибқи нақшаи алоҳида	Давоми сол	Шуъбаҳои кумитати иҷроия шаҳр
286.	Мулоқоту сӯҳбатҳо бо донишҷӯён ва устодони Донишкадаи омӯзгорӣ, Коллеҷҳои тиббӣ ва омӯзгорӣ, Литсейи касбӣ – техникӣ шаҳр оид ба таърихи ташкилӣ ва ҷойгоҳи ҲХДТ дар ҳаёти сиёсии ҷомеа	Мунтазам	Шуъбаҳои кор бо ҷавонон ва занон
287.	Ташкили мулоқоту сӯҳбатҳо дар ташкилотҳои ибтидоӣ, ҷомеаҳои меҳнатӣ бо мақсади пешгирии шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро	Мунтазам	Шуъбаҳои кор бо занон ва ҷавонон
288.	Омӯзиши таҷрибаи пешқадами собиқадорони ҳизб ва ҷалби ҷавонону бонувони фаъол ба сафи ҲХДТ	Дар давоми сол	Шуъбаҳои ташкилӣ, ҷавонон ва занон
289.	Беҳтар намудани фаъолияти ҳизбӣ бобати мустаҳкам намудани робита бо ҷомеа ҷиҳати баланд бардоштани нуфуз ва эътибори ҳизб дар байни аҳоли	Мунтазам давоми сол	КИ ҲХДР дар шаҳр
290.	Омода намудани маводи тарғиботӣ, буклетҳо, варақаҳо оид ба таърихи таъсисёбӣ ва фаъолияти кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳр	То моҳи декабр	Шуъбаҳои тарғибот, ҷавонон ва занон
291.	Расонидани ёрии методӣ ба ташкилотҳои ибтидоӣ оид ба беҳтар намудани коргузорӣ ва ба роҳ мондани кори ҳизбӣ	Мунтазам давоми сол	Шуъбаи ташкилӣ, тарғибот, коргузорӣ ва омор

292.	Чалб намудани ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, фаълони ҳизб, соҳибкорон ба иҷрои ҳадафҳои «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунароҳои мардумӣ»	Давоми сол	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
293.	Мусоидат ва ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр чиҳати сохтмони бинои маъмурии кумитаи иҷроияи шаҳрӣ	Давоми сол	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
294.	Мусоидат ва саҳмгузорӣ дар иҷрои нақшаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр чиҳати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5500-солагии бостоншаҳри Саразм	Давоми сол	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
295.	Ташкил ва гузаронидани мулоқоту вохӯриҳо дар ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ва ташкилоту муассисаҳо оид ба таҳкими андешаи миллӣ, худогоҳиву худшиносӣ, ватандӯстӣ дар доираи ғояи «Тоҷикистони озоду соҳибистиқлол- Ватани маҳбуби ҳамаи мо»	Давоми сол	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, ташкилотҳои ибтидоӣ
296.	Ташкил ва гузаронидани маҷлисҳои тантанавӣ бахшида ба 25- умин солгарди таъсисёбии ҲҲДТ дар ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ	Ноябр декабр	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, ташкилотҳои ибтидоӣ
297.	Ташкил ва баргузор намудани маҷлиси тантанавӣ бахшида ба 25-солагии таъсисёбии ҲҲДТ	Декабр	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
Ноҳияи Спитамен			

298.	Мулоқоту вохӯриҳо таҳти унвони «ҲХДТ – ҳизби пешбаранда»	Дар давоми сол	КИ ҲХДТ дар шаҳр, ташкилотҳои ибтидоӣ
299.	Мусобиқаи волейбол дар байни наврасону ҷавонон	Март	КИ ҲХДТ дар шаҳр, ташкилотҳои ибтидоӣ
300.	Ташкили маҳфили “Хушдилона ва ҳозирҷавобон” дар байни МТМУ-ҳои ноҳия	Март- май	ТҶҶ “Созандагони Ватан”
301.	Гузариши озмуни «Рассомони ҷавон»	Март	ТҶҶ “Созандагони Ватан”
302.	Озмуни бозиҳои милли байни наврасону ҷавонон	Март	ТҶҶ “Созандагони Ватан”
303.	Ташкил ва баргузор намудани чорабиниҳои варзишии тенниси рӯи миз	Март	ТҶҶ “Созандагони Ватан”
304.	Конфронси илмӣ-назариявӣ таҳти унвони «Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон нерӯи пешбари ҷомеаи муосир»	Апрел	КИ ҲХДТ дар шаҳр
305.	Корҳои созандагӣю ободкорӣ дар қаламрави ноҳия	Мунтазам	КИ ҲХДТ дар ноҳия
306.	Аёдати собиқадорони ҳизб, камбизоату бепарасторон ва یتимону маъҷубон	Мунтазам	КИ ҲХДТ дар ноҳия, вакилон, ташкилотҳои ибтидоӣ

307.	Чорабинии фарҳангӣ таҳти унвони «Ҳизби ман – ифтихори ман!»	Июн	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
308.	Ташкил ва баргузор намудани мусобиқаи варзишии намуди футбол барои дарёфти «Ҷом»-и КИ ҲҲДТ дар ноҳия	Июл	КИ ҲҲДТ дар ноҳия, ТҶҶ “Созандагони Ватан”
309.	Мизи мудаввар, чорабинии варзишӣ, мулоқот бо собиқадорони ҲҲДТ	Август	КИ ҲҲДТ дар ноҳия, ташкилоти ибтидоӣ
310.	Чорабинии фарҳангӣ таҳти унвони «Ҳизби созанда»	Сентябр	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
311.	Конференсияи илмӣ - назарияӣ таҳти унвони “Ҳизби раҳнамои миллат”	Ноябр	КИ ҲҲДТ дар ноҳия, ташкилоти ибтидоӣ
312.	Ташкил ва баргузор намудани аксия таҳти унвони «Ҳизби ман - ифтихори ман!»	Декабр	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
Шаҳри Хучанд			
313.	Бо истифода аз гурӯҳҳои ташвиқотию тарғиботӣ, занону ҷавонон баргузор намудани вохӯриҳо дар ташкилотҳои ибтидоӣ оид ба нақш ва мақоми ҲҲДТ дар ҷомеа	Доимӣ	КИ ҲҲДТ дар шаҳр
314.	Мунтазам гузаронидани мулоқоту вохӯриҳо дар ташкилотҳои ибтидоӣ ва корхонаю муассисаҳои шаҳри Хучанд ҷиҳати таблиғу ташвиқи Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон	Доимӣ	КИ ҲҲДТ дар шаҳр

315.	Расонидани кӯмак ба мӯҳтоҷон ва ятимону бепарасторон, гузаронидани чорабиниҳои хайриявӣ дар арафаи идҳои миллӣ	Дар арафаи идҳо	КИ ҲҲДТ дар шаҳр, вакилони халқ
316.	Тақвият бахшидани корҳои ташвиқотӣ дар ҷомеа ҷиҳати амалӣ намудани Фармони Президенти мамлакат «Дар бораи ҷашни 30 – солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба хотири баланд бардоштани эҳсоси ватандорӣ, ҳуввияти миллӣ ва ифтихор аз истиқлолият озода	Давоми сол	Шуъбаҳои КИ ҲҲДТ дар шаҳр, ташкилотҳои ибтидоӣ
317.	Бурдани корҳои фахмондадихӣ дар байни аҳолии шаҳри Хучанд оид ба татбиқи Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва талқин намудани маданияти сарфаю сариштакорӣ	Мунтазам	Шуъбаҳои таълимот ва таҳлил, кор бо занону ҷавонон
318.	Мусоидат намудан дар бунёди боғу гулгаштҳо ва ҷойҳои сайру истироҳати оммавӣ, коргоҳҳои дӯзандагӣ, таъмири роҳҳо, шинонидани ниҳолҳо ва дигар корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон	Давоми сол	Шуъбаҳои КИ ҲҲДТ дар шаҳр, ташкилотҳои ибтидоӣ
319.	Ба роҳ мондани таҳия ва ҷопи саривақтии воқунишҳо тариқи расонаҳо ва ё сомонаи интернетӣ нисбати маводҳои беасоси танқидӣ ва ғаразнок	Доимӣ	Гуруҳҳои ташвиқотию тарғиботӣ
320.	Дар арафаи «Иди модар» ташкили вохӯриҳо бо занони барӯманд ва собиқадорон дар макони зисташон	Март	Шуъбаи кор бо занон
321.	Омода намудани дастурамалҳо оид ба фаъолияти ташкилотҳои ибтидоӣ, комиссияи кор бо занону ҷавонон,	Март	КИ ҲҲДТ дар шаҳр

	ҳаракати аъзои ҳизб ва бурдани корҳои ташвиқотию тарғиботӣ		
322.	Ташкил намудани шанбегихо дар миқёси шаҳр бо иштироки аъзоёни ҷавони ҳизб	Ҳар ҳафта рӯзи шанбе	ТҶҶ «Созандагони Ватан», шуъбаи кор бо ҷавонон
323.	Баргузор намудани мизи мудаввар дар байни 22 кумитаи маҳаллаҳои шаҳри Хучанд оид ба иброи ақидаҳои худ дар бораи ҲХДТ	Апрел	Шуъбаҳои КИ ҲХДТ дар шаҳр
324.	Ташкили чорабиниҳои «Файзи рӯзгор» бо занони хунарманд	Апрел	Шуъбаи кор бо занон
325.	Омода намудани фитаҳо доир ба фаъолияти кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳр	Апрел	Шуъбаҳои КИ ҲХДТ дар шаҳр
326.	Ташкили муҳоҷисаи сиёсии занон дар мавзӯи «Мавқеи занон дар ваҳдати ҳаёти ороиштаи кишвар» аз нигоҳи ҷомеаи имрӯза	Май – июн	Шуъбаи кор бо занон
327.	Ташкил ва гузаронидани вохӯриҳо бо ҷавонон бахшида ба 74-солагии Ғалаба дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ дар донишгоҳҳои олии шаҳри Хучанд	Май	ТҶҶ «Созандагони Ватан», шуъбаи кор бо ҷавонон
328.	Ташкили мусобиқаи варзишӣ аз рӯи намуди волейбол дар байни донишҷӯдухтарони коллеҷи тиббӣ ва коллеҷи омӯзгорӣ бахшида ба Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон	Май	ТҶҶ «Созандагони Ватан», шуъбаи кор бо ҷавонон
329.	Гузаронидани Конференсияи илмӣ – адабӣ дар мавзӯи «Мо, ҷавонон бо Пешвои миллатем»	Май	ТҶҶ «Созандагони Ватан»

330.	Баргузор намудани маҳфили адабӣ дар мавзӯи “ҲХДТ – ҳизби мардумӣ» бахшида ба “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ”.	Май	Шуъбаҳои КИ ҲХДТ дар шаҳр
331.	Гузaronидани мизи мудаввар дар мавзӯи “Ин қадар бошад азизу муътабар Модар - Падар” бахшида ба Рӯзи миллии маъбон ва кӯҳансолон	Июн	Шуъбаи кор бо занон
332.	Ташкил ва гузаронидани чорабиниҳои фарҳангӣ бо ятимони кулл бахшида ба Рӯзи муҳофизати кӯдакон	Июн	Шуъбаҳои КИ ҲХДТ дар шаҳр
333.	Гузaronидани мизи мудаввар бо аъзоёни ҳизб доир ба нақши ҲХДТ дар таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ	Июн	КИ ҲХДТ дар шаҳр
334.	Баргузориҳои воҳурӣ бо бошандагони хонаи пиронсолони шаҳри Хучанд бахшида ба Рӯзи миллии маъбон ва кӯҳансолон, ташкили барномаи фарҳангӣ	Июн	КИ ҲХДТ дар шаҳр
335.	Ташкили фото – албом оид ба фаъолияти кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Хучанд	То моҳи декабр	КИ ҲХДТ дар шаҳр
336.	Ташкили филми мустанад оид ба фаъолияти ҲХДТ ва паҳши он дар ВАО	Ноябр-декабр	Шуъбаи таблиғоту иттилоот
337.	Гузaronидани Конференсияи илмӣ – назариявӣ дар мавзӯи «Нақш ва мақоми ҲХДТ дар таъмини рушди босуботи иқтисодӣ»	Ноябр	КИ ҲХДТ дар шаҳр
338.	Ташкили аксия дар кумитаҳои иҷроияи ибтидоӣ ва баргузор намудани барномаи фарҳангӣ	Ноябр	КИ ҲХДТ дар шаҳр
339.	Таҳия ва пешкаш намудани мақолаҳо дар рӯзномаҳои ҳизбии “Минбари халқ», «Сухани халқ» ва «Шафақ»	Мунтазам	КИ ҲХДТ дар шаҳр
340.	Супоридани идрорпулии ҲХДТ дар останаи Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба донишҷӯёни	Ноябр	КИ ҲХДТ дар шаҳр

	муассисаҳои таҳсилоти касбии олӣ ва миёнаи махсус, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳр		
Ноҳияи Ҷаббор Расулов			
341.	Тарғибу ташвиқи Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон	Дар давоми сол	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
342.	Бо мақсади рушди қобилияти зеҳн-таҳлилии ҷавонон ташкил кардани мусобиқаи ноҳиявии «Шоҳмот-2019» ва тенниси рӯи мизӣ бахшида ба Солҳои 2019-2021 «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» ва 25 – солагии ташкилёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон»	Семоҳаи аввали соли 2019	ТҶҶ «Созандагони Ватан», шубаи кор бо ҷавонон
343.	Роҳандозии вохӯриву мулоқотҳо дар мавзӯҳои «25 соли фаъолияти пурсамари ҲҲДТ», «Тозагии соҳил», «Об манбаи ҳаёт» ва Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушти устувор, солҳои 2018-2028 ”	Дар давоми сол	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
344.	Гузaronидани чорабиниҳои ташвиқотӣ таблиғотӣ ва маърифатӣ бо ҷавонон ҷиҳати баланд бардоштани маърифати сиёсӣ ва фаҳмонидани дастовардҳои ҷаҳонии Тоҷикистон	Дар давоми сол	ТҶҶ «Созандагони Ватан», ташкилотҳои ибтидоӣ
345.	Гузaronидани чорабиниҳои варзишӣ таҳти унвони «Ҷавонон ҷонибдори тарзи ҳаёти солим»	Дар давоми сол	ТҶҶ «Созандагони Ватан»
346.	Гузaronидани шанбегихо бо иштироки аъзоёни ҳизб аз ҳисоби ҷавонон зери шиори «1300 рӯзи меҳнати зарбдор» бахшида ба 30 –	Мунтазам	КИ ҲҲДТ дар ноҳия

	солагии Истиқдолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 25 – солагии ташкилёбии ҲХДТ		
347.	Ташкил ва гузаронидани чорабиниҳои сиёсӣ – оммавӣ дар мавзӯҳои «ҲХДТ-сарпарастии маънавии Роғун» ва «25-солагии ташкилёбии ҲХДТ»	Дар давоми сол	КИ ҲХДТ дар ноҳия
348.	Воқуниши фаврӣ ба маводҳои интиқодии бевунёд дар шабакаҳои интернет ва ВАО	Мунтазам	КИ ҲХДТ дар ноҳия
349.	Гузаронидани конференсияҳои илмӣ-назариявӣ доир ба фаъолгардонии барномаҳои тақдирсозии кишвар ҳамчун мақсади ҲХДТ байни занони фаъоли ҷомеа (олимазанҳо) дар мавзӯи «ҲХДТ нерӯи пешбари ҷомеа»	Дар давоми сол	Шуъбаи кор бо занони КИ ҲХДТ дар ноҳия
350.	Бо мақсади таҳким бахшидан ба умумияти ғоявӣ ва рафоқати ҳизбӣ, интизоми бошуурона ва баробарҳуқуқии ҳамаи аъзои ҳизб гузаронидани чорабиниҳои оммавӣ бо номи «ҲХДТ – нерӯи иттифоқу созанда!» бо иштироки бонувон ва ҷавондухтарони фаъоли ҳизб	Дар давоми сол	Шуъбаи кор бо занони КИ ҲХДТ дар ноҳия
351.	Ба роҳ мондани корҳои тарғиботию фаҳмондадиҳӣ оид ба истифодадиҳии агрегати Нерӯгоҳи барқии обии «Роғун» дар ташкилотҳои муассисаҳои ноҳия	Мунтазам	Шуъбаҳои КИ ҲХДТ дар ноҳия, ТҶҚ «Созандагони Ватан»
352.	Боздид ва кӯмак ба оилаҳои, ки ду ва ё зиёд кӯдаки маъҷуб доранд дар арафаи Рӯзи 1 июн – Рӯзи ҳимояи ҳуқуқи кӯдак	Июн	КИ ҲХДТ дар ноҳия
353.	Ташкил ва баргузориҳои мизи мудаввар дар мавзӯи «Нақши Ваҳдати миллӣ дар ташаккули ҳисси ватандӯстии ҷавонон» бахшида ба	Июн	КИ ҲХДТ дар ноҳия, ТҶҚ «Созандагони

	Рӯзи Ваҳдати миллӣ		Ватан»
354.	Баргузор намудани мизи мудаввар дар мавзӯи «ҲХДТ – ҳизби мардумӣ ва амалисозандаи ормонҳои халқ»	Июл	КИ ҲХДТ дар ноҳия, ТҶҶ «Созандагони Ватан»
355.	Ташкил ва гузаронидани мусобиқаҳои варзишӣ, аз ҷумла футбол ва волейбол дар байни ҷавонони ноҳия барои дарёфти «Ҷом»-и КИ ҲХДТ дар ноҳия	Август	Шуъбаи кор бо ҷавонони КИ ҲХДТ дар ноҳия, ТҶҶ «Созандагони Ватан»
356.	Гузаронидани аксияи «Роҳ ба сӯи мактаб» бахшида ба оғози соли нави хониши 2018-2019 ва ҷалби ҷавондухтарон ба зинаи сеюми таҳсил	Август	КИ ҲХДТ дар ноҳия
357.	Бахшида ба ҷашни 25 – солагии ташкилҳои ҲХДТ дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои ноҳия ташкил намудани маҳфили омӯзишӣ-маърифатии «Маданияти оиладорӣ»	Дар ду моҳ як маротиба	Шуъбаи кор бо занони КИ ҲХДТ дар ноҳия, ташкилотҳои ибтидоӣ
358.	Дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор намудани аксияҳои ҳизбӣ, гузаронидани сӯҳбату вохӯриҳо, мизҳои мудаввар бо иштироки ҷавонону занон, собиқадорон ва фаъолони ҲХДТ доир ба масъалаҳои ҷалби ҷавонон барои хизмат дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, иштироки фаъолона дар корҳои ободонию созандагӣ, пешгирии ҷавонон аз гароиш ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, сӯиқасд ба ҷони худ, пешгирӣ аз касалиҳои	Дар давоми сол	Шуъбаҳои КИ ҲХДТ дар ноҳия, ташкилотҳои ибтидоӣ

	сироятӣ (гепатит А-В, ВНМО) ва дигар масъалаҳои доғи рӯз		
359.	Баргузори мизи мудаввар таҳти унвони «Президенти ман - ифтихори ман!» бахшида ба Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	Ноябр	Шуъбаи кор бо ҷавонон, ТҶҶ «Созандагони Ватан»
360.	Баргузор намудани мулоқоту вохӯриҳо ба муносибати 25-умин солгарди ташкилёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон	Декабр	Шуъбаҳои КИ ҲХДТ дар ноҳия
361.	Амалӣ намудани дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси васеи КИМ ҲХДТ, ки санаи 7 феввали соли 2019 баён гардиданд	Мунтазам	Шуъбаҳои КИ ҲХДТ дар ноҳия
362.	Ташкил ва дар сатҳи баланд баргузор намудани чорабиниҳои тантанавӣ ба муносибати 25-умин солгарди ташкилёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон	Декабр	КИ ҲХДТ дар ноҳия
Ноҳияи Шаҳристон			
363.	Гузaronидани тарғибу ташвиқи Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳадафҳои созандаи ҲХДТ	Мунтазам	КИ ҲХДТ дар ноҳия
364.	Гузaronидани маҷлиси Раёсат оид ба сазовор ҷашн гирифтани 25-солагии таъсисёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон	Март	КИ ҲХДТ дар ноҳия

365.	<p>Ташкил намудани 25 ҷоиза бахшида ба 25-солагии таъсисёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ҳошияи иҷрои қарори ҷаласаи КИМ ҲХДТ:</p> <ul style="list-style-type: none"> –раиси маҳаллаи беҳтарин; –хунарманди беҳтарин; –омӯзгори беҳтарин; –китобхони беҳтарин; –табиби беҳтарин; –ҳамшираи беҳтарин; –кишоварзи беҳтарин; –мутахассиси беҳтарини бонк; –рӯзноманигори беҳтарин; –соҳибкори беҳтарин; –аъзои беҳтарини ҲХДТ дар ноҳия; –донишҷӯи беҳтарин; –нозири минтақавии беҳтарин; –мутахассиси беҳтарини андоз; –мутахассиси беҳтарини барқ; –мутахассиси беҳтарини соҳаи об; –мутахассиси беҳтарини молия; –мутахассиси беҳтарини соҳаи коммуналӣ; –мутахассиси беҳтарини идораи роҳ; –ошхонаи беҳтарин; –сартарошхонаи беҳтарин; –мутахассиси беҳтарини идораи ҷангал; –бойтори беҳтарин; –тарбиятчи беҳтарин. 	Ноябр	Раёсат КИ ҲХДТ дар ноҳия ташкilot-ҳои ибтидоӣ
366.	<p>Гузaronидани вохӯриҳои бо закон ва қавонони ноҳия оид ба дастовардҳои ҲХДТ</p>	Мунтазам	КИ ҲХДТ дар ноҳия

367.	Аёдати собикадорони ҳизб, ҷангу меҳнат, маъҷубон ва эҳтиёҷмандон	Дар арафаи ҷашн	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
368.	Гузaronидани мизи мудаввар дар мавзӯи «25 соли пурсамари ҲҲДТ»	Сентябр	КИ ҲҲДТ дар ноҳия
369.	Ҷамъомадҳои идона дар ҳамаи ташкилотҳои ибтидоӣ оид ба сазовор ҷашн гирифтани 25-солагии таъсисёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон	Ноябр	КИ ҲҲДТ дар ноҳия, ташкилот-ҳои ибтидоӣ
370.	Гузaronидани маҷлиси тантанавӣ бахшида ба 25-солагии таъсисёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон	Декабр	КИ ҲҲДТ дар ноҳия

Рохбари дастгоҳи

КИ ҲҲДТ дар вилояти Суғд

Б.Исмаҷонов

Зери назари Раиси КИ ҲХДТ дар вилояти Суғд
Сатториён Матлубахон Амонзода

Мараттиб ва муҳаррир
Шарифзода Аминҷон Абдуғаффорӣ
Муовини Раиси КИ ҲХДТ дар вилояти Суғд

Ба матбаа 18.04.2019 супорида шуд. Ба чоп 23.05.2019 имзо шуд.
Андозаи қоғаз 60x84 1/16. Чопи офсет. Қоғаз "Снегурочка".
Ҷузъи чпшӣ 3,5. Ҳуруфи Times New Roman Tj.
Супориши №5239. Теъдод 300 нусха.

Матбааи "Ношир",
Ҷумҳурии Тоҷикистон,
735714, ш.Хуҷанд, кӯчаи Сейтвелиев, 2
тел: (83422) 5-65-95
www.noshir.tj